

## Тарофаи “STANDART”

### ҶСП “Бонки Байналмилалии Тоҷикистон” барои кортҳои пардохтии VISA Classic, VISA Gold, UPI Standart

Хизматрасонӣ	STANDART
Дастраскунонӣ ба муштарӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва минтақаҳои, ки сохторҳои амалиёти бонк ҷаъолият доранд.	<b>Ройгон</b>
Хизматрасонии моҳонаи корт	- Соли аввали хизматрасонии корт ройгон - Солҳои минбаъда <b>ройгон</b> дар ҳолати доштани бақияи камнашавандаи миенарузона зиёда аз 700 сомони ва ё қарзи овердрафтии баробар ба он. - 0.7 \$ дар дигар ҳолатҳо.
Асъори ҳисоб	- TJS - USD
Пардохти аввалия	-
Амонати суғуртавӣ	-
Интишори ғайринавбатии корт бо ПИН-рамз бо хоҳиши муштарӣ	2.00 в.ш.
Чопи ғайринавбатии ПИН-рамз барои “Корти милли” тибқи дархорсти муштарӣ	<b>Ройгон</b>
Зиёд намудани ҳудуди рузонаи корт	<b>Ройгон</b>
Хизматрасонии смс паём барои як моҳ	- Ройгон - 5 \$ дар ҳолати пайвасти намудани рақами хориҷа.
КэшБэк барои истифода намудани корт	- 50% аз стандартӣ - Ҳаҷми максималии КэшБэк барои як амалиёт <b>100 сомонӣ</b> - Ҳаҷми максималии КэшБэк барои як моҳ <b>1 000 сомонӣ</b>
Ҳисоби фоиз ба бақия	<b>4% солона</b>

Амалиётҳои дохилибонкӣ (us on us)	
Гирифтани пули нақд дар давоми моҳ	- <b>Ройгон то 5000 сомонӣ.</b> - 0,7% ба қисми маблағи бештар аз 5000 сомонӣ гирифташуда
Пардохт намудани молу хизматрасониҳо	<b>0%</b>
Интиқоли маблағ аз корт ба корт (аз равоқунанда)	<b>0%</b>
Конвертатсия барои амалиётҳои	аз 0,5%

дохил кардан ва гирифтани пули нақд	
Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия	0,04 \$
Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ	0.5 \$
Пардохт намудани ҳаққи маблағ ба шахсони сеюм тавассути банкомат	0%
Ворид намудани пули нақд тавассути Банкомат ва POS-терминал	0%

Амалиётҳои дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон (us on them)	
Гирифтани пули нақд	- тариқи банкомат 1.00% min 1.00\$ - тариқи пос-терминал 1.5% min 1.5\$
Пардохт намудани молу хизматрасониҳо	0%
Конвертатсия барои амалиётҳои дохил кардан ва гирифтани пули нақд	аз 0,5%
Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия	0.3\$
Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ	0.5 \$
Интиқоли маблағ аз карт ба карт (аз равонкунанда)	0%

Амалиётҳои берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон (us on them)	
Гирифтани пули нақд	- тариқи банкомат 1.50% min 3.00\$ - тариқи пос-терминал 2.5% min 4.00\$
Пардохт намудани молу хизматрасониҳо	0%
Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия	0.3 \$
Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ	0.8 \$
Интиқоли маблағ аз карт ба карт (аз равонкунанда)	0%

Ҳудудҳои амалиёти тариқи картҳои STANDART					
Дар як рӯз	Ҳамагӣ	Гирифтани пули нақд	Пардохт намудани молу хизматрасониҳо	Пардохт намудани молу хизматрасониҳо дар интернет	Шумораи амалиёт
Умумӣ	2000	2000	2000	1500	10
On-bank амалиётҳо	2000	2000	2000	1500	10

Амалиётҳо дар шабакаи беруна бо қортҳои асъори ҳисобаш сомонӣ	1500	500	1500	1500	10
Амалиётҳо дар шабакаи беруна бо қортҳои асъори ҳисобаш доллари ИМА	2000	2000	2000	2000	10

\*Воҳиди шартӣ баробар аст ба доллари ИМА